

## INTERNEWS

### **БАРОИ ИНТИХОБИ ШАРИКОН ДАР СТАДИ-ТУР (САФАРИ ОМЎЗИШӢ) МУЗОЯДА ЭЪЛОН МЕКУНАД**

Дар доираи шартномаи хидматрасонӣ ба коршарик роҳандозӣ ва амалӣ кардани стади-тур (сафари омӯзишӣ) ба кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Соҳили Балтик барои намоёндаҳои мақомоти додгоҳӣ, СҶД ва расонаҳои Қазоқистон доир ба масъалаҳои густариши ҳамкориҳои иттилоотӣ пешниҳод карда мешавад.

#### **Ҳадафҳои сафари омӯзишӣ инҳо мебошанд:**

- омӯзиши қонунгузорӣ ва таҷрибаҳои беҳтарини ҳамкориҳои иттилоотии додгоҳҳо ва расонаҳо, таъмини ошкорои мурофияи додгоҳӣ (истеҳсолоти судӣ);
- табодули таҷриба бо анҷуманҳои касбии рӯзноманигорон дар мавриди боло бурдани маҳоратҳои инъикоси фаъолияти низоми додгоҳӣ дар расонаҳо;
- омӯзиши таҷрибаи пешқадами таҳия ва ворид намудани стандартҳои ахлоқӣ дар фаъолияти рӯзноманигорон ва баррасиҳои беруназдодгоҳи баҳсҳо ва низоъҳои иттилоотӣ.

#### **Шартҳо (талабот) барои дархостгар**

Дархостгари эҳтимолӣ:

- ташкилоти ғайритиҷоратӣ ё тиҷоратие метавонад бошад, ки дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Соҳили Балтик, Тоҷикистон ва ё Қазоқистон кор мекунад;
- таҷрибаи муваффақи роҳандозии чорабиниҳои омӯзишӣ, аз ҷумла сафарҳои омӯзиширо дар давоми панҷ соли ахир дошта бошад;
- тавсиянома ва мактуби тасдиқкунандаи таҷрибаи кор ва ҳамкорӣ бо мақомоти додгоҳӣ ва анҷуманҳои касбии расонаиро дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Соҳили Балтик дошта бошад.

#### **Вазифаҳои фаннӣ**

Ташкили сафари омӯзишӣ барои ҳайатҳои кишварҳои Қазоқистону Тоҷикистон ба кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Соҳили Балтик вобаста ба мавзӯҳои ошкоро будани мурофияҳои додгоҳӣ, истифодаи фанновариҳои иттилоотию иртибототӣ дар мурофияҳои додгоҳӣ, густариши ҳамкориҳои расонаҳо ва мақомоти додгоҳӣ, созмондеҳии фаъолияти давтарҳои матбуотии судҳо.

- МАРТ 2019: Интихоб кардани 16 узви сафари омӯзишӣ, ки мутобиқан аз ҳар як кишвар 8 нафаре баргузида мешавад, ки низоми додгоҳӣ, дафтарҳои матбуоти мақомоти давлатӣ, расонаҳо ва СҶД-ро намояндагӣ хоҳанд кард.
- АПРЕЛ-ИЮН 2019: Роҳандозии сафари омӯзише, ки дар доираи он бо Додгоҳҳои Олӣ ва маҳалӣ, вазоратҳои адлия, ниҳодҳо ва созмонҳои дигари бо расонаҳо иртиботдошта, ҳамчунин ҳуқуқшиносон ва вакилони дифоъ мулоқот ва табодули таҷриба шавад; баргузор кардани мулоқот бо факултаи рӯзноманигори, баҳри омӯхтани системаи маориф ва қонунгузори оиди омода кардани рӯзноманигорони оянда, ва баргузор кардани мулоқот бо комиссарҳо, мушовирон ва ваколатдорон дар баҳши иттилоот, ҳамчунин бо анҷуманҳо ва ниҳодҳои касбии расонаӣ
- ИЮЛ 2019: Пешниҳод кардани ҳисоботи барномавию молиявӣ доир ба сафари омӯзишӣ.

### **Дархостро чӣ гуна бояд дод?**

Шакли дархости лоиҳавӣ ва буҷаи лоиҳаро, лутфан дар ин [пайванд](#) (ссылка) бибинед.

Дархости лоиҳавӣ ва буҷаи он бояд ба суроғаи [kz-info@internews.org](mailto:kz-info@internews.org) то соати 24.00 10 феввали соли 2019 ба вақти Остона фиристода шавад. Дар сатри “Мавзуи паём”, лутфан “Роҳандозии сафари омӯзишӣ”-ро ёдовар шавед. Андозаи умумии паём бо шумули тамоми замимаҳо набояд аз 12 мегобайт бештар бошад.

Internews дархостҳоро баррасӣ ва тасмимашро на дертар аз 15 январӣ соли 2019 мегирад. Дар мавриди тасмими ҳосилшуда ҳамаи дархостагон тавассути почтаи электронӣ на дертар аз 25 январӣ соли 2019 хабардор карда мешаванд. То гирифтани тасмим мулоқоти коршиносони Internews бо ҳар кадоме аз дархостгарон барои муҳокимаи дархостҳо баргузор карда мешавад.

Дар с зарурат Internews ҳуқуқ дорад аз дархостгар ҳар гуна маълумоти иловагӣ марбут ба иштирок дар ин озмунро талаб кунад. Ба дархостҳо тақриз дода намешавад ва ҳамчунин баргардонида намешаванд.

Дар мавриди ҳар масъалаи дигар, лутфан бо телефони +7 (727) 355 95 85 ва ё почтаи электронии [kz-info@internews.org](mailto:kz-info@internews.org) тамос бигиред.

*Ин лоиҳа дар доираи барномаи расонаии Осиеи Марказии MediaCAMP бо пуштибонии Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) амалӣ карда мешавад.*

*Муфассалтар дар мавриди барномаи MediaCAMP лутфан, дар ин ҷо бихонед.*

*Маълумоти бештар дар бораи созмон: [Internews: ҷаҳ](#) дунё, [Internews ҷаҳ](#) Қазоқистон.*